

**БА ТАВАҚҚУҲИ МОЛРАСОНУ ПУДРАТЧИЁН !!!**

**АМИТ Ховар аз 31.10.2019 №196**

**ДАЪВАТНОМАИ ИШТИРОК ДАР ОЗМУНИ ХАРИД**

Комиссияҳои муштаракӣ озмуни хариди **Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон** (минбаъд – мақомоти ваколатдор, суроға: Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, кӯчаи Шота Руставелӣ 22, тел: 221-47-03, 223-11-80) ва ташкилотҳои харидор довталабони салоҳиятдорро барои иштирок дар озмунҳои хариди номгӯи зерини мол, кор ва хизматрасонӣ, ки дар як давр гузаронида мешаванд, даъват менамоянд:

№	Ташкилоти харидор	Ному насаб ва телефонии шахси масъул	Усули харид	Предмети харид	Воҳиди ченак	Миқдор	Сана ва вақти кушодани лифофаҳо
2275/1-1033	Кумитаи андозии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон	227-66-60	Хариди электронӣ	Кондиционер	Номгӯӣ	3	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
2276/1-1034	Кумитаи телевизион ва радиои назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон	227-66-60	Хариди электронӣ	Таҷҳизоти техникӣ	Номгӯӣ	7	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
2277/1-1035	Маъмурияти бахши тиҷорати Кумитаи телевизион ва радиои назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон	227-66-60	Хариди электронӣ	Мебел ва молҳои техникӣ ва либоси корӣ	Номгӯӣ	11	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ

2278/1-1036	Суди конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон	227-66-60	Хариди электронӣ	Молҳои конселярӣ, хоҷагӣ ва либоси расмӣ	Номгӯӣ	67	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
2279/1-1037	Раёсати молиявӣ-иқтисодии ВҚД ҶТ	227-66-60	Хариди электронӣ	Таҷҳизотҳои техникӣ	Номгӯӣ	20	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
2280/1-1038	Раёсати Қўшунҳои дохилии ВҚД ҶТ	227-66-60	Хариди электронӣ	Молҳои хоҷагидорӣ	Номгӯӣ	16	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
2281/2-738	МТМУ №3 н. Варзоб	227-65-78	Хариди электронӣ	Мебел ва техника	Номгӯӣ	7	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
2282/9-363	Маркази тиббии шаҳрии №3	44-600-25-04	Хариди электронӣ	Маводҳои доруворӣ	Номгӯӣ	37	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
2283/9-364	МД Маркази илмию тадқиқотии фармасевтӣ	44-600-25-04	Хариди электронӣ	Таҷҳизоти тиббӣ	Номгӯӣ	1	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ

**Ваколатдор ба суроғи дар боло зикршуда мурочиат намоянд.**

1. Довталабоне, ки хоҳиши дар озмун иштирок кардан доранд, баъди супоридани ҳаққи бебозгашт, ҳуҷҷатҳои тендерии худро дар лифофаҳои муҳракдашуда, ба суроғи дар боло зикршуда то **вақти дар сутуни «Сана ва вақти кушодани лифофаҳо»** муайяншуда пешниҳод намоянд. Муҳлати муқарраршуда муҳлатест, ки баъди анҷоми вақт аз довталабон пешниҳодот қабул карда намешавад.

Лифофаҳо бо пешниҳодоти довталабон аз ҷониби комиссияҳои муштарак тибқи тартиби муқарраргардида кушода мешаванд. Намояндагони довталабон ҳуқуқ доранд, ки дар раванди озмун иштирок намоянд.

